

**ҚАРОРИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

аз 4 сентябри соли 2014, №579

ш. Душанбе

**«Дар бораи Дастури методӣ оид ба таҳияи низомномаҳои дастгоҳи
марказӣ, воҳидҳои сохтории он ва воҳидҳои тобеи мақоми иҷроияи
марказии ҳокимияти давлатӣ»**

Мутобиқи моддаи 17 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва бо мақсади танзими фаъолияти воҳидҳои сохтории мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қ а р о р м е к у н а д:

1. Дастури методӣ оид ба таҳияи низомномаҳои дастгоҳи марказӣ, воҳидҳои сохтории он ва воҳидҳои тобеи мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ тасдиқ карда шавад (замима мегардад).

2. Мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ низомномаҳои дастгоҳи марказӣ, воҳидҳои сохтории он ва воҳидҳои тобеъро мутобиқи Дастури методии мазкур таҳия ва тасдиқ намоянд.

3. Назорати иҷрои Қарори мазкур ба зиммаи Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон воғузур карда шавад.

Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

**Дастури методӣ
оид ба таҳияи низомномаҳои дастгоҳи
марказӣ, воҳидҳои сохтории он ва воҳидҳои тобеи
мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ**

1. Муқаддима

1. Мутобиқи моддаи 17 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои таъмини фаъолияти мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ ва амалӣ намудани ваколатҳои он дастгоҳи марказии мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ (минбаъд - дастгоҳи марказӣ) таъсис дода мешавад.

2. Воҳидҳои сохтории дастгоҳ ва воҳидҳои тобеи мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ вобаста ба функсия, ваколат ва шумораи ниҳоми кормандон метавонанд дар шакли зерин ташкил карда шаванд:

- сарраёсат;
- раёсат;
- шӯъба;
- бахш.

3. Воҳидҳои сохтории дастгоҳи марказӣ шахси ҳуқуқӣ ба ҳисоб наарафта, ҳамчун воҳидҳои ташкилию иҷроия, таъминкунанда ва батанзимдароварандаи фаъолияти дастгоҳи марказӣ буда, қисми таркибии ҷудонашавандаи он ба ҳисоб меравад.

4. Дастури методӣ оид ба таҳияи низомномаҳои дастгоҳи марказӣ, воҳидҳои сохтории он ва воҳидҳои тобеи мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ (минбаъд - Дастури методӣ) қоидаҳои ягонаи таҳияи низомномаҳои дастгоҳи марказӣ, воҳидҳои сохтории он, воҳидҳои тобеи мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ (минбаъд - низомномаи дастгоҳи марказӣ ва воҳидҳои сохторӣ), тартиби фаъолият, меъёрҳои ҳуқуқӣ, ташкилӣ, вазифаҳо, функсияҳои онҳоро муайян менамояд.

5. Мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ низомномаҳои дастгоҳи марказӣ, воҳидҳои сохториро бо риояи талаботи Дастури методи мазкур таҳия мекунад.

2. Тартиби таҳия ва барасмиятдарории низомномаҳои дастгоҳи марказӣ ва воҳидҳои сохторӣ

6. Низомномаҳои дастгоҳи марказӣ, воҳидҳои сохтории мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ ҳуҷҷати асосии муайянкунандаи тартиби ташкили фаъолияти дастгоҳи марказӣ ва воҳидҳои сохторӣ, вазифаю функсияҳо, ҳуқуқӣ ва масъулияти онҳо мебошад.

7. Низомномаҳои дастгоҳи марказӣ ва воҳидҳои сохторӣ дар асоси Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», Низомномаи мақоми давлатӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарназардошти хусусиятҳои хоси фаъолият таҳия карда мешаванд.

8. Дар низомномаҳои дастгоҳи марказӣ ва воҳидҳои сохторӣ бояд тақсимои вазифаю функсияҳои барои мақоми давлатӣ муқарраршуда мақсаднок пешбинӣ карда шаванд.

9. Лоихаи Низомномаи дастгоҳи марказӣ аз ҷониби хадамоти кадрӣ, низомномаҳои воҳидҳои сохторӣ бошанд, аз ҷониби роҳбарони бевоситаи онҳо дар мувофиқа бо ҳуқуқшинос, хадамоти кадрӣ, муовинони дахлдори роҳбари мақоми давлатӣ таҳия шуда, барои тасдиқ ба роҳбари мақоми давлатӣ пешниҳод карда мешавад.

Роҳбарони мақомоти давлатӣ мувофиқан бо фармоиши (қарори) худ низомномаҳои дастгоҳи марказӣ ва воҳидҳои сохториро тасдиқ менамоянд.

10. Дар қисми болоии тарафи рости саҳифаи якуми низомномаҳои дастгоҳи марказӣ ва воҳидҳои сохторӣ дарҷ карда мешавад: Бо фармоиши (қарори) вазири/раиси/директори/сардори (номи пурраи мақоми давлатӣ нишон дода мешавад) аз _____ соли 20__ № _____ тасдиқ шудааст.

11. Дар мобайни саҳифаи якум навишта мешавад: Низомномаи дастгоҳи марказӣ/ сарраёсати/ раёсати/ шӯъбаи/ бахши дастгоҳи марказии/ вазорати/ кумитаи давлатии/ кумитаи/ агентии/ хадамоти/ саридораи (номи пурраи мақоми давлатии дахлдор).

12. Дар Низомнома бобҳо ва бандҳо пешбинӣ гардида, вазифа ва функсияҳо дар доираи фаъолияти мақоми давлатӣ, воҳидҳои сохтори он бе такрорёбии вазифаю функсияҳои дигар воҳидҳои сохторӣ, мушаххас, тавре нишон дода мешаванд, ки татбиқи онҳо имконпазир мебошад.

13. Бобҳои Низомнома бояд тартиби амалигардонии роҳбарӣ ба дастгоҳи марказӣ, воҳидҳои сохторӣ, робита бо дигар воҳидҳои сохторӣ, мақомоти давлатӣ, муассиса ва ташкилоту корхона, масъалаҳои ташкилӣ, ҳуҷҷатгузорӣ, назорат ва санҷишро дар бар гиранд.

14. Бо низомномаҳои дастгоҳи марказӣ ва воҳидҳои сохторӣ бояд ҳамаи хизматчиёни давлатӣ, ҳайати техникӣ ва хизматрасон шинос карда шаванд.

15. Низомномаҳо дар ду нусха тартиб дода шуда, як нусха дар воҳиди сохторӣ ва хадамоти кадрӣ нигоҳ дошта мешаванд.

16. Роҳбарии методӣ оид ба таҳия, назорати саривақтии аз нав дида баромадани низомномаҳоро хадамоти кадрӣ мақоми давлатӣ анҷом медиҳад.

17. Аз нав баррасӣ ва тасдиқ намудани низомномаҳо ҳангоми таҷдиди сохтори идора, дигар шудани вазифаю функцияҳо, азнавтақсимкунии ўҳдадориҳои мансабӣ байни хизматчиёни давлатӣ ба амал бароварда мешавад.

3. Талабот ба сохтор ва мазмуни низомномаҳои дастгоҳи марказӣ ва воҳидҳои сохторӣ

18. Низомномаи дастгоҳи марказӣ аз бобҳои 1. Муқаррароти умумӣ, 2. Сохтор ва тартиби ташкили дастгоҳи марказӣ, 3. Вазифаҳо ва функцияҳои асосии дастгоҳи марказӣ, 4. Ҳуқуқҳои роҳбарони воҳидҳои сохтории дастгоҳи марказӣ, 5. Воҳидҳои сохтории дастгоҳи марказӣ ва 6. Муқаррароти хотимаӣ иборат мебошад.

19. Боби 1 «Муқаррароти умумӣ» чунин бандҳоро дар бар мегирад:

- Низомномаи дастгоҳи марказӣ (номи мақоми давлатӣ мушаххас нишон дода мешавад) (минбаъд-Низомнома) дар асоси Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардида, вазъи ҳуқуқӣ, ташкилӣ, сохтор, вазифаҳо, функцияҳо, тартиби фаъолияти дастгоҳи марказиро (номи пурраи мақоми давлатӣ) (минбаъд - дастгоҳ) муайян намуда, масъалаҳои умумиро вобаста ба фаъолияти дастгоҳи марказӣ ба танзим мебарорад;

- мутобиқи моддаи 17 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» дастгоҳи марказӣ таъминоти ҳуқуқӣ, ташкилӣ, илмию таҳлилӣ, иттилоотӣ ва дигар намудҳои таъмини фаъолиятро амалӣ менамояд;

- дастгоҳи марказӣ дар фаъолияти худ Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, қонунҳои конститутсионӣ, кодексҳо, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои яққояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармону амрҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарору фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои ҳайати мушовара, инчунин Низомномаи мазкурро ба асос ва роҳбарӣ мегирад;

- дастгоҳи марказӣ дорои моликияти дахлдор, ки барои амалигардонии фаъолияти он пешбинӣ шудаанд, мебошад;

- маблағгузори дастгоҳи марказӣ аз ҳисоби маблағҳои буҷети ҷумҳуриявӣ, ки дар Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли дахлдор бо сатри алоҳида нишон дода мешавад, инчунин аз ҳисоби маблағҳои тибқи тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшаванда, сурат мегирад;

- дастгоҳи марказӣ шахси ҳуқуқӣ буда, мӯҳр бо тасвири Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва номи худ бо забони давлатӣ ва дигар мӯҳр, штамп ва варақаҳои (бланкаҳои) намунаи муқарраргардида дорад ва аз суратҳисоби Сарраёсати хазинадории марказии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон хизматрасонҳ карда мешавад.

20. Дар боби 2 «Сохтор ва тартиби ташкили дастгоҳи марказӣ» бандҳои зерин пешбинӣ карда мешаванд:

- Низомномаи дастгоҳи марказӣ, сохтор ва басти воҳидҳои кориро дар доираи лимити шумораи хизматчиёни давлатӣ, ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ё Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст, роҳбари мақоми давлатӣ тасдиқ мекунад;

- дастгоҳи марказӣ аз роҳбарият, воҳидҳои сохторӣ (номи воҳидҳои сохторӣ мушаххас нишон дода мешаванд) ва мутахассисон иборат мебошад;

- роҳбарияти воҳидҳои сохторӣ, муовинони онҳо, сармутахассисон, мутахассисони пешбар, мутахассисон тибқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи хизмати давлатӣ аз ҷониби роҳбари мақоми давлатӣ ба мансаб таъин ва аз мансаб озод карда мешаванд;

- бастанӣ қарордоди (шартномаи) меҳнатӣ бо хизматчиёни давлатӣ ва кормандони ҳайати техникӣ ва хизматрасон тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад;

- шартҳои пардохти музди меҳнат, суғуртаи иҷтимоии давлатӣ, таъминоти моддию техникӣ, тиббӣ, иҷтимоию маишӣ, нафақа ва таъминоти дигари хизматчиёни давлатӣ, кормандони ҳайати техникӣ ва хизматрасони дастгоҳи марказӣ бо тартиби пешбининамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мегарданд.

21. Дар боби 3 «Вазифаҳо ва функсияҳои асосии дастгоҳи марказӣ» бандҳои оид ба амалӣ намудани ваколатҳои тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва Низомномаи мазкур муқарраршуда, таъминоти иттилоотию таҳлилий, ташкилию ҳуқуқӣ ва моддию техникӣ фаъолияти роҳбари мақоми давлатӣ, дигар вазифаҳо, ки аз ҷониби роҳбари мақоми давлатӣ ба зиммаи воҳидҳои сохтории дастгоҳи марказӣ вогузошта мешаванд, ташкили ҳуҷҷатгузорӣ, назорат, мусоидат ба ҳамоҳангсозии фаъолияти мақоми давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, ташкилоту корхонаҳо, иҷрои қонунгузори хизмати давлатӣ, таҳсили кадрҳо, қабули шахрвандон, ба роҳ мондани ҳамкориҳои байналмилалӣ, назорати истифодаи мақсадноки маблағҳои молиявӣ, ҳалли дигар масъалаҳо, ки бо фаъолияти роҳбари мақоми давлатӣ алоқаманд мебошанд, пешбинӣ карда мешаванд.

22. Боби 4 «Ҳуқуқҳои роҳбарони воҳидҳои сохтории дастгоҳи марказӣ» номгузорӣ шуда, бо чунин мазмун пешбинӣ карда мешавад: Роҳбарони воҳидҳои сохтории дастгоҳи марказӣ ҳуқуқ доранд:

- аз мақомоти давлатӣ, ташкилоту корхонаҳо ва дигар ташкилотҳо дар доираи ваколат оид ба масъалаҳои соҳа тибқи тартиби муқарраргардида маълумот дархост намоянд;

- бо тартаби муқарраргардида кормандонро барои иҷрои вазифаҳо, ки ба зиммаи воҳидҳои сохторӣ вогузошта шудааст, аз ҷумла гузаронидани мониторинг, санҷиш, ҷамъбасти ҳисобот ҷалб намоянд;

- бо тартиби муқарраргардида машварату семинарҳо ва воҳуриҳо ташкил кунанд, инчунин дар машваратҳо, ки роҳбарият ва мақомоти давлатӣ мегузаронанд, иштирок намоянд.

Роҳбарони воҳидҳои сохтории дастгоҳи марказӣ дорои дигар ҳуқуқҳои пешбининамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд.

23. Боби 5 «Воҳидҳои сохтории дастгоҳи марказӣ» номгузорӣ шуда, бо чунин мазмун таҳия мешавад:

- воҳидҳои сохтории дастгоҳи марказӣ таҳти роҳбарии роҳбари мақоми давлатӣ, муовинони ӯ фаъолият мекунанд. Вазъи ҳуқуқӣ, ташкилӣ, сохтор, функция, вазифа, тартиби фаъолияти воҳидҳои сохторӣ дар низомномаҳои онҳо пешбинӣ карда мешаванд.

24. Боби 6 «Муқаррароти хотимаӣ» бо чунин мазмун пешниҳод карда мешавад:

- масъалаҳои вобаста ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Низомномаи дастгоҳи марказӣ тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода мешаванд.

25. Низомномаҳои воҳидҳои сохтории дастгоҳи марказӣ аз бобҳои 1. Муқаррароти умумӣ, 2. Сохтор ва тартиби ташкили сарраёсат/ раёсат/ шӯъба/ бахш (номи воҳиди сохторӣ мушаххас нишон дода мешавад), 3. Вазифаҳо ва функцияҳои асосии сарраёсат/ раёсат/ шӯъба/ бахш, 4. Ҳуқуқҳои сарраёсат/ раёсат/ шӯъба/ бахш ва 5. Муқаррароти хотимаӣ иборат мебошанд.

26. Дар боби 1 «Муқаррароти умумӣ» чунин бандҳо пешбинӣ мешаванд:

- Низомномаи сарраёсат/ раёсат/ шӯъба/ бахши (номи воҳиди сохторӣ мушаххас нишон дода мешавад) (минбаъд-низомнома) дар асоси Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардида, вазъи ҳуқуқӣ, ташкилӣ, сохтор, функция, вазифа, тартиби фаъолияти сарраёсат/ раёсат/ шӯъба/ бахши (номи воҳиди сохторӣ мушаххас нишон дода мешавад) муайян намуда, масъалаҳои умумиро вобаста ба фаъолияти воҳидҳои сохторӣ ба танзим мебарорад;

- Сарраёсат/ раёсат/ шӯъба/ бахш воҳиди сохтории мақоми давлатӣ буда, дар фаъолияти худ Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии

ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, қонунҳои конституционӣ, кодексҳо, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои яқояи Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармону амрҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарору фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои ҳайати мушовара, инчунин Низомномаи мазкурро ба асос ва роҳбарӣ мегирад;

Сарраёсат/раёсат/шӯъба/бахш таҳти роҳбарии вазир/раис/директор/сардор (номи мансаб ва мақоми давлатӣ), муовинони ӯ фаъолият мекунад;

- Сарраёсат/ раёсат/ шӯъба/ бахшро сардор/мудир сарраёсат/ раёсат/ шӯъба/ бахш, ки тибқи қонунгузори хизмати давлатӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии дахлдор ба мансаб таъин ва аз мансаб озод карда мешаванд, роҳбарӣ мекунад;

- ба ҳайати сарраёсат/ раёсат/ шӯъба/ бахш мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ шомиланд, ки номгуӣ онҳо дар басти вазифаҳо, ки аз ҷониби вазир/ раис/ директор/ сардор (номи мансаб) тасдиқ гардидаанд, пешбинӣ шудаанд;

- Сарраёсат/раёсат/шӯъба/бахш дар фаъолияти худ бо дигар мақомоти давлатӣ, ташкилоту корхонаҳо вобаста ба масъалаҳои ба салоҳияти он дахлдошта ҳамкорӣ намуда, тибқи тартиби муқарраргардида лоиҳаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқиро бо онҳо мувофиқа мекунад;

- Сарраёсат/раёсат/шӯъба/бахш шахси ҳуқуқӣ набуда, ҳамчун воҳиди ташкилию иҷроия таъминкунанда ва танзимкунандаи фаъолияти мақоми давлатӣ мебошад.

27. Боби 2 «Сохтор ва тартиби ташкили сарраёсат/раёсат/шӯъба/бахш» (номи воҳиди сохторӣ мушаххас нишон дода мешавад) номгузорӣ шуда, аз бандҳои зерин иборат мебошад:

- Низомномаи сарраёсат/раёсат/шӯъба/бахш, сохтор ва басти воҳидҳои кориро дар доираи лимити шумораи хизматчиёни давлатӣ, ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва (ё) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст, роҳбари мақоми давлатӣ (номи мансаби роҳбар ва мақоми давлатӣ) тасдиқ мекунад;

- Сарраёсат/ раёсат/ шӯъба/ бахш аз роҳбарият, сармутахассисон, мутахассисони пешбар, мутахассисон (аз рӯи ҷадвали воҳидҳои корӣ) иборат мебошад;

- муовинони сардори/ сарраёсат/ раёсат/ шӯъба/ мудир/ бахш, сармутахассисон, мутахассисони пешбар, мутахассисон тибқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи хизмати давлатӣ аз ҷониби роҳбари мақоми давлатӣ ба мансаб таъин ва аз мансаб озод карда мешаванд;

- бастан қарордоди (шартномаи) меҳнатӣ бо хизматчиёни давлатӣ тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузори Чумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад;

- шартҳои пардохти музди меҳнат, суғуртаи иҷтимоии давлатӣ, таъминоти моддию техникӣ, тиббӣ, иҷтимоию маишӣ, нафақа ва таъминоти дигари хизматчиёни давлатӣ, кормандони техникӣ ва ҳайати хизматрасон бо тартиби пешбиниамудаи қонунгузори Чумҳурии Тоҷикистон амалӣ мегарданд.

28. Боби 3 «Вазифаҳо ва функцияҳои асосии сарраёсат/раёсат/шӯъба/бахш» (номи мушахаси воҳиди сохторӣ) номгузорӣ шуда, бандҳои дахлдорро оид ба таъминоти иттилоотию таҳлилий, ташкилию ҳуқуқӣ ва моддию техникии фаъолияти роҳбари мақоми давлатӣ, назорати иҷроии санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, таъмини иҷроии нақшаву барнома ва концепсияҳои дахлдор, таҳия ва мувофиқасозии лоиҳаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқии дахлдор, баррасӣ намудани мактубу дархостҳои шахсонӣ ҳуқуқӣ ва арзу шикоятҳои хаттӣ шифоҳӣ шаҳрвандон, коргузорӣ дар бар мегирад.

Дар ин боб бо мақсади иҷроии вазифаҳои пешбинигардида функцияҳои зерин низ пешбинӣ карда мешаванд:

- ташкили таҳияи лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии роҳбари мақоми давлатӣ;

- омода намудани маърузаҳо, ҳисоботи роҳбари мақоми давлатӣ ва масъалаҳои муҳокимашаванда дар маҷлисҳои ҳайати мушовара ва дигар ҷамъомаду чорабиниҳо;

- иштирок дар таҳия ва пешниҳоди лоиҳаҳои қонунҳо, санадҳои меъёрии ҳуқуқии дахлдор;

- тибқи тартиби муқарраргардида ташкил намудани ҳуҷҷатгузорӣ, ба расмӣ даровардани санадҳо, инчунин расонидани дастуру супоришҳои роҳбари мақоми давлатӣ ба иҷроқунандагон ва шахсонӣ мансабдори масъул, назорати иҷроии онҳо;

- тибқи тартиби муқарраргардида таҳия ва барои тасдиқ ба роҳбари мақоми давлатӣ пешниҳод намудани нақшаҳои корӣ (фаъолияти) солона, нимсола ва семоҳа;

- таҳлил ва ҷамъбасти нишондиҳандаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии соҳаи дахлдор;

- мусоидат барои ташкилу баргузори чорабиниҳои дахлдори соҳа;

- омода ва пешниҳоди маълумот ва ҳисоботу гузоришҳо ба мақомотиболоӣ;

- назорати риояи интизоми меҳнат дар воҳиди сохторӣ.

Эзоҳ: дар боби мазкур ҳамчунин вазифа ва функцияҳои мушаххас, ки ба фаъолияти сарраёсат/раёсат/шӯъба/бахш дахлдоранд, бе тақрор кардани функцияҳои дигар воҳидҳои корӣҳатман пешбинӣ карда мешаванд.

29. Боби 4 «Ҳуқуқҳои сарраёсат/раёсат/шўъба/бахш» бо чунин мазмун пешбинӣ мешаванд:

Сарраёсат/раёсат/шўъба/бахш ҳуқуқ дорад (номи мушаххаси воҳиди сохторӣ):

- аз роҳбарони воҳидҳои сохторӣ ва хизматчиёни мақоми давлатӣ, сохторҳои системаи он оид ба масъалаҳои вобаста ба салоҳияти соҳа мутобиқи тартиби муқарраргардида маълумот дархост намояд;

- бо тартиби муқарраргардида кормандонро дар мувофиқа бо роҳбари мақоми давлатӣ барои иҷрои вазифаҳои, ки ба зиммаи воҳидҳои сохтории дастгоҳ вогузошта шудааст, аз ҷумла гузаронидани мониторинг, санҷиш, ҷамъбасти ҳисобот, ҷалб намояд;

- бо тартиби муқарраргардида машварату семинарҳо ташкил намояд, инчунин дар машваратҳои, ки роҳбарият ва дигар мақомоти давлатӣ мегузаронанд, иштирок намояд;

Сарраёсат/ раёсат/ шўъба/ бахш дорои дигар ҳуқуқҳои пешбиниамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

30. Боби 5 «Муқаррароти хотимавӣ» бо чунин мазмун ифода меёбад:

-Ҳуқуқи ӯҳдадорӣ, масъулияти сардори /сарраёсат/ раёсат/ шўъба/ мудири/бахш (номи воҳиди сохторӣ мушаххас нишон дода мешавад) ва хизматчиёни давлатӣ дар дастурамалҳои мансабӣ, ки аз ҷониби вазир/ раис/ директор/ сардор тасдиқ карда мешаванд, пешбинӣ мегарданд.

31. Масъалаҳои вобаста ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба низомномаи сарраёсат/раёсат/шўъба/бахш тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода мешаванд.